

ХУЛОСАИ

Комиссияи экспертии Шурои диссертатсионии 6D.KOA-029 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуча дар мавзуи «Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020600 -Диншиносӣ (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ)

Комиссияи экспертӣ дар ҳайати доктори илмҳои фалсафа (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ) Зиёев И.Ғ (раиси комиссия), доктори илмҳои фалсафа (6D020106 – Фалсафаи иҷтимоӣ) Муминов А.И (аъзо) ва доктори илмҳои фалсафа (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ) Комилов Р.С. (аъзо) диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуча дар мавзуи «Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ», ки чиҳати дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020600 -Диншиносӣ (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ) пешниҳод шудааст, мавриди таҳқиқ қарор дода, муайян намуд, ки:

1. Диссертатсия ба яке аз масъалаҳои мубрами ҷаҳони муосир, ки аҳамияти ҷиддии назариявӣ ва амалӣ барои ҷомеаи тоҷикистонӣ низ дорад, бахшида шудааст. Диссертант дар раванди омузиши масъалаи мазкур тавонистааст, ки хатари ифротгароии динӣ-мазҳабиро ба фарҳанги миллӣ нишон дода, онро аз чиҳати таҳлили диншиносӣ муайян намояд. Таҳқиқи диссертатсия нишон дод, ки докторант тавонистааст дар заминаи далелҳои мавҷудбудаи илман асоснокшуда муҳим будани мавзуи таҳқиқшавандаро нишон диҳад.

Диссертант муносибату алоқамандии ифротгароии динӣ-сиёсиро бо терроризм ошкор карда, механизму робитаҳои онҳо нишон додааст. Ифротгароии динӣ дар Тоҷикистон ҳамчун омилҳои бесуботсозии ҷомеа на танҳо барои имрӯзи кишварамон хатари ҷиддӣ ба амнияти миллӣ дорад,

балки барои садсолаҳои оянда низ бисёр хатарнок буда, арҷгузори арзишҳои фарҳангиву миллиро дар дилу шуури наслҳои имрӯзу оянда аз байн мебарад. Навгонии қор аз он иборат аст, ки диссертант тавонистааст, ки асосҳои иҷтимоию сиёсӣ, динӣ-ғоявӣ ифротгароии динӣ ва нишонаҳои бурузи онро барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаҷониба мавриди омӯзишу баррасӣ қарор диҳад. Аз ин рӯ, комиссияи эксперти ба хулосае омад, ки диссертатсияи таҳқиқшаванда, на фақат аҳамияти назариявӣ, балки дорои арзиши баланди илмию амалӣ буда, барои ҷомеаи имрузаи тоҷикистонӣ хело муҳим мебошад.

2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31-33-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Муаллиф тавонистааст, ки диссертатсияи худро тариқи сохтори дуруст таҳия намуда, объект ва предмети таҳқиқро дар алоқамандӣ бо мавзӯ, вазифаҳои таҳқиқот дар ҳамбастагӣ бо ҳадаф ва ҷанбаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ба баёни нағониҳои илмӣ муайян намуда, тавассути методҳои умумиилмӣ таҳлил, таҷзия, таҷрид, хулосабарорӣ ва мантиқӣ онҳоро таҳлилу баррасӣ ва натиҷагирӣ намояд. Равиши пайдарҳамии мантиқии фикр дар ҳама қисматҳои диссертатсия мушоҳида шуда, андешаҳои муаллиф асосноку илмӣ мебошанд. Бо назардошти ҳамин хусусият, диссертатсияро қори илмӣ анҷомёфта ва дорои мазмуну муҳтавои илмӣ ҳисобидан мумкин аст.

3. Мавзӯ ва мазмуни диссертатсияи пешниҳодшуда бо шиносномаи ихтисоси 6D020600 - Диншиносӣ (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ), ки аз рӯи он ба Шурои диссертатсионӣ тибқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми феввали соли 2022, №38 тасдиқ шуд, ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо дода шудааст, мувофиқ мебошад. Ҳамчунин, таҳқиқот ба талаботи Феҳристи ихтисосҳое, ки аз рӯи онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унвонҳои илмӣ дода мешаванд ва бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27-уми январи соли 2022 таҳти №11 тасдиқ шудааст, мувофиқат менамояд.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 5 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 3-тои он дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъб расонида шудаанд, инъикос ёфтаанд. Теъдоди маводи ҷопшуда ба банди 35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, пурра мувофиқат менамоянд.

5. Дар диссертатсияи Давлатзода А.Ш. истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё сарчашма мавҷуд набуда, ҳамаи манбаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба расмӣ дароварда шудаанд, ки мувофиқ ба меъёрҳои муқарраргардида нисбат ба қорҳои илмӣ ва аз риоя шудани банди 37-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар диссертатсия ва ҳуҷҷатҳои дигари пешниҳоднамудаи Давлатзода А.Ш. маълумоти ғайрисахҳеҳ ба назар намерасад.

Комиссияи экспертӣ дар асоси талаботи банди 61-и «Низомномаи шурои диссертатсионӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ шудааст, пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Давлатзода Аҳмад Ширинхуҷа дар мавзӯи «Хатари ифротгароии динӣ ба фарҳанги миллӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисоси 6D020600 -Диншиносӣ (6D020601 - Фалсафаи дин ва диншиносӣ), ки ба Шурои диссертатсионии 6D.КOA-029 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯи диссертатсия мутахассисони зерин таъйин карда шаванд:

- Диноршоева Заррина Мусоевна - доктори илмҳои фалсафа, профессор, сарҳодими илмии шӯбаи таърихи фалсафаи Институти

фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи академик А.М. Баҳоваддинови АМИТ

- Зокирзода Нусратулло Мелик- номзади илмҳои фалсафа, ректори Донишкадаи ислонии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам Абуҳанифа

3. Пешниҳод карда мешавад, ки оид ба диссертатсияи Давлатзода А.Ш. ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур таъйин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои ҷопи автореферат бо ҳукуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:

Доктори илмҳои фалсафа, профессор,
аъзои Шурои диссертатсионӣ



Зиёев И.Ғ.

Аъзои комиссия:

доктори илмҳои фалсафа, профессор,
аъзои Шурои диссертатсионӣ



Муминов А.И.

доктори илмҳои фалсафа, профессор,
аъзои Шурои диссертатсионӣ



Комилов Р.С.

28.02.2023